

БАРОИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ, СУЛҲУ ОРОМӢ, СУБОТИ СИЁСӢ, СОЗАНДАГИВУ
ОБОДОНӢ, РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДӢ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТАИ МАРДУМ!



ҲАМРОЗИ ХАЛҚ

№ 21, (321),
14 ноябри соли 2018

► E-mail: hamrozi-khalq@mail.ru • www.hhdtkhatlon.tj

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ХИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН- БУНӢДГАРИ КАЪБАИ НУР



*Дар партави нури Роғун парчами
Тоҷикистони соҳибистиклол ва тоҷи заррини
давлати тоҷикон ҷилои тоза гирифтааст*



ҚАДАМҲОИ УСТУВОР
ДАР РОҲИ СОЗАНДАГӢ

3



СОКИНОН БАРОИ ИШТИРОК
ДАР ОЗМУНҲОИ
ХИЗБӢ ОМОДААНД

4



ФАРЗАНДИ ҲУНАР
БОШ...

5



АНЪАНАҲОИ МИЛЛӢ
ДАР ДЕХОТ ХИФЗ
ГАШТААНД

6



КОНСТИТУТСИЯ
БАХТНОМАИ
МИЛЛАТ АСТ!

8

